

Номаи Павлус
ба
Филемӯн
Пешгуфтор

Павлус ба Филемӯн ва ҷамъомади хонагии ӯ салом мерасонад.

¹ Филемӯни азиз, дӯст ва ҷамъияти мо! Ман Павлус, ки бандии Исои Масеҳ ҳастам, ҷамроҳи бародари имондори мо Тимотиюс ба ту ² ва ба имондороне, ки дар хонаат ҷамъ мешаванд, салом мерасонем. Ҷамчунин, ба хоҳари имондори мо Апия ва ба ҷамсафи мо Архипус саломи моро бирасон. ³ Бигзор файз ва осоиши Падари мо Худо ва Худовандамон Исои Масеҳ бар шумо бод!

Павлус дар бораи меҳру имони Филемӯн менависад

⁴ Ман ҷамеша туро ба ёд оварда, дар дуоҳоям Худои худро шукр мегӯям, ⁵ зеро шунидам, ки ту — Филемӯн муқаддасони Худоро дӯст медоштаӣ ва ба Худованд Исои Масеҳ имон доштаӣ. ⁶ Бигзор имони ту, ки дар бародарӣ дида мешавад, фаҳмиши туро дар бораи ҷама баракатҳое, ки дар Масеҳ дорӣ,* афзун намояд. ⁷ Бародар Филемӯн, муҳаббати ту маро хеле хурсанд ва рӯҳбаланд намуд, чунки ту ба дили муқаддасон қувват бахшидӣ.

Павлус аз Филемӯн дар бораи Онисимус хоҳиш мекунад

⁸ Алҳол дар имон, ки ба Масеҳ дорем, метавонистам далерона ба ту кореро бифармоям. ⁹ Лекин баҳри

* 1:6 Дар баъзе нусхаҳои юнонӣ «дорем» омадааст.

муҳаббати мо ҳамчун Павлуси пир ва шахсе, ки ба хотири Исои Масеҳ зиндонӣ аст, аз ту танҳо хоҳиш мекунам. ¹⁰ Хоҳиши ман дар бораи Онисимус аст, ки дар зиндон ба воситаи ман имон овард. ¹¹ Пеш Онисимус ба ту даркор набуд, лекин ҳоло ба ҳардуямон ҳам даркор† аст. ¹² Ёро ба ту гӯё бо ҷони худ бармегардонам‡. ¹³ Хеле мехостам, дар наздам бошаду, ҳангоме ки барои хушхабар зиндонӣ ҳастам, ба ҷойи ту ба ман хизмат кунад. ¹⁴ Аммо нахостам бе розигият коре бикунам, то некии ту на ба тарзи маҷбурӣ, балки бо хости ту бошад. ¹⁵ Шояд Онисимус барои ҳамин муддате аз ту ҷудо карда шуда бошад, ки сипас то абад бо ту монад. ¹⁶ Лекин акнун на чун ғуломи ту, балки хеле беҳтар аз ғулом, ҳамчун бародари азизат бошад. Барои ман Онисимус хеле азиз аст, лекин барои ту ӯ ҳамчун коргар ва пайрави Масеҳ азизтар аст.

¹⁷ Инак, агар маро шарики худ донӣ, ёро чун ман қабул намо. ¹⁸ Агар пеши ту хатое карда бошад ё қарзе дошта бошад, онро ба ҳисоби ман гузарон. ¹⁹ Инак, ман, Павлус, бо дасти худ ба ту менависам, ки қарзҳои ёро бармегардонам, агарчи метавонистам гӯям, ки худи ту бо буду шудат аз ман қарздор ҳастӣ. ²⁰ Бале, бародар Филемӯн, мехоҳам ба хотири Худованд аз ту фоидае бинам. Диламро дар Масеҳ§ қувват бубахш! ²¹ Дилам аз ту пур аст, ки гапи маро ба замин намегузорӣ. Бинобар ин, ба ту менависам, зеро медонам, ки барои ман аз хоҳишам бештар хоҳӣ кард. ²² Боз як хоҳиши дигар дорам: барои ман ҳучрае

† 1:11 Маънои номи Онисимус «даркор» ё «фоиданок» аст. ‡ 1:12 Ёро ба ту гӯё бо ҷони худ бармегардонам — дар баъзе нусхаҳо Ёро чун ҷони ман қабул намо омадааст. § 1:20 Дар баъзе нусхаҳои юнонӣ «Худованд» омадааст.

омода намо, зеро умед дорам, ки ба сабаби дуоҳои шумо ба наздатон бозгардам.

Саломҳои ниҳонӣ

²³ Эпафрос, ки ба хотири Исои Масеҳ бо ман зиндонӣ аст, ²⁴ ҳамчунин ҳамкоронам: Марқус, Орестархус, Димос ва Луқо ба ту салом мегӯянд. ²⁵ Хайр, файзи Худованд* Исои Масеҳ бо рӯҳи шумо бод†!

* 1:25 Дар баъзе нусхаҳо «Худованди мо» омадааст. † 1:25 Дар баъзе нусхаҳо нома бо «Омин» тамош мешавад.

Хушхабар
Portions of the Holy Bible in the Tajik language of Tajikistan
Части Библии в таджикском языке Таджикистан

Copyright © 2010, 2014 Фонди «Калом»

Language: тоҷикӣ (Tajik)

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

You include the above copyright and source information.

You do not sell this work for a profit.

You do not change any of the words or punctuation of the Scriptures.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

2014-04-02

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 30 Dec 2021 from source files dated 30 Nov 2021

1f8fe4f8-d37a-5948-a2bf-cc6be88e89cb